

**Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-059-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)**

РИЗОИЯТ

Ман, Файзиев Шохруд Фармонович доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, Директори ҶДММ «Tadqiqot»-и ш. Тошканди Ҷумҳурии Ўзбекистон мувофиқи бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидааст ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ шудааст, розигии худро ҷиҳати баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ диссертатсияи Раҳимзода Муъмин Сайфулло дар мавзӯи «Ҳимояи давлатии иштирокчиёни муҳофизатӣ ва ҷиноятӣ: вазъи батанзимдарории ҳуқуқӣ, амалия ва дурнамои инкишофи он», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-059-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.09 – Муҳофизатӣ ва ҷиноятӣ пешниҳод шудааст, медиҳам.

Бандҳои 64, 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ ва банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба роҳбарӣ гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам:

1.	Насаб, ном, номи падар	Файзиев Шохруд Фармонович
2.	Дараҷаи илмӣ ва номгуӣ соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ҳимоя шудааст	Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ 12.00.09 – Муҳофизатӣ ва ҷиноятӣ, криминалистика, фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва экспертизаи судӣ
3.	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб	Ҷамъияти дорои масъулиятш маҳдуди «Tadqiqot»-и ш. Тошканди Ҷумҳурии Ўзбекистон. Директор.

	меравад, вазифаи ишғолнамуда	
4.	Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	100000, Чумхурии Ўзбекистон, ш. Тошканд, н. Юнусобод, куч. Амир Темура, хиёбони 1, хонаи 2. Тел.: (+998-94) 404-0000 E-mail: info@tadqiqot.uz , www.tadqiqot.uz , Shoxrud@gmail.com
5.	Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)	<p>1. Файзиев Ш.Ф. Вопросы совершенствования деятельности органов дознания по УПК Республики Узбекистан // Аспирант и соискатель. – Москва, 2015. – №4. – С. 42-44.</p> <p>2. Файзиев Ш.Ф. Нравственные основы досудебной уголовно-процессуальной деятельности в Республики Узбекистан // Судебная власть и уголовный процесс научно-практический Журнал. – Воронеж, 2015. – №4. – С. 141-145.</p> <p>3. Файзиев Ш.Ф. Зарубежная регламентация института дознания // Вестник Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. – Ташкент, 2015. – № 2 (22). – С. 47-51.</p> <p>4. Файзиев Ш.Ф. Органы дознания: возмещение ими материального ущерба // Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ахборотномаси. – Тошкент, 2015. – 5-сон., Б.30-32. (12.00.00 – №10).</p> <p>5. Файзиев Ш.Ф. Реформировать процессуальный статус дознавателя // Вестник Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. – Нукус, 2015. – 9-сон., (28). Б.97-99. (12.00.00 – №8).</p> <p>6. Файзиев Ш.Ф., Хидоятлов Б.Б. Историческое развитие процессуальной деятельности органов дознания на территории Республики Узбекистан // Российский следователь. – Москва, 2016. – №22 – С. 47-51.</p> <p>7. Файзиев Ш.Ф. Построение концепции новой модели дознания в Республике Узбекистан // Российский следователь. – Москва, 2016. – №15 - С. 44-48.</p>

		<p>8. Файзиев Ш.Ф. Современные тенденции в разработке нового алгоритма дознания в уголовном процессе // Обзор законодательства Узбекистана. – Ташкент, 2016. – 2-сон. – Б. 46-48. (12.00.00 – №9).</p> <p>9. Файзиев Ш.Ф. Построение концепции новой модели дознания в Республике Узбекистан // Российский следователь. – Москва, 2016. – №15 - С. 44-48.</p> <p>10. Файзиев Ш.Ф., Хидоятов Б.Б. Историческое развитие процессуальной деятельности органов дознания на территории Республики Узбекистан // Российский следователь. – Москва, 2016. – №22 - С. 47-51.</p>
--	--	--

**Директори ЧДММ «Tadqiqot»,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ**

27.03.2020 с.



Файзиев Ш.Ф.